

20897 - Оё ҳадиси “Касе, ки дар намоз сустӣ ва бепарвой мекунанд, Аллоҳ ўро бо понздаҳ тариқа азоб мӯҷозот мекунад” саҳех аст?

савол

Савол оиди саҳех будани ҳадиси зерин, пеш аз ин ки онро ба дӯстон бифиристам:

Аллоҳ инкоркунанда ё тарккунандаи намозро бо понздаҳ азоб мӯҷозот мекунад. 6 азоби он дар дунё, 3 дар ҳангоми марг ва 3 дар қабр ва 3 дар рӯзи қиёмат:

Азобҳо дар дунё:

- 1- Аллоҳ баракатро аз умраш маҳв менамояд.
- 2- Аллоҳ дуояшро қабул намекунад.
- 3- Нишонаҳои хайру некӣ аз рӯяш дур мешавад.
- 4- Тамоми маҳлӯқоти рӯи замин ўро бад мебинанд.
- 5- Аллоҳ ба амалҳои неки ў аср намедиҳад.
- 6- Аллоҳ дуои мӯъминонро шомили ў наҳоҳад кард.

Азобҳо дар ҳангоми марг:

- 1- Дар зиллату хорӣ мемирад.
- 2- Дар гуруснагӣ мемирад.
- 3- Дар ташнагӣ мемирад, гарчанде ки ҳама оби баҳро бинӯшад.

Азобҳо дар қабр:

- 1- Аллоҳ қабрашро тавре танг мекунад, ки қабурғаҳояш рӯи ҳам қарор мегиранд.

2- Аллоҳ дар қабраш оташи лахчадорро меафрӯзад.

3- Аллоҳ мореро ба сӯяш мефиристад, ки онро Ашшуучоъу-л-ақраъ (мори наринаи кали bemoy) гӯянд. Аз вақти намози бомдод шурӯъ карда, то пешин барои тарк кардани намози бомдод ва аз намози пешин то аср барои тарк намудани намози пешин ва ҳоказо ... ба ў неш мезанад. Вақте ки як зарба ва неше бизанад, мурда дар замин 70 газ поин меравад.

Азобҳо дар рӯзи қиёмат:

1- Аллоҳ ба сӯи ў шахсеро равона мекунад, ки ўро бар чехрааш мекашад.

2- Аллоҳ ба сӯи ў бо ғазаб нигоҳ мекунад, ки бо сабаби он гӯшти рӯяш меафтад.

3- Аллоҳ ўро ба саҳтӣ ҳисобу китоб намуда, ўро ба дӯзах мепартояд.

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал:

Ҳадиси "**Касе, ки дар намоз сустӣ ва бепарвой кунад, Аллоҳ ўро бо понздаҳ азоб мучозот мекунад: Шаштои он дар дунё, сетои он ҳангоми марг, се дар қабр ва сетои он баъд аз бархостан аз қабр ...**" ҳадиси бофта ва дурӯғини нисбатдодашуда ба паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) мебошад.

Шайх Ибни Боз (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) оиди ин ҳадис дар маҷаллаи "Ал-Буҳусу-л-исломийя" (22/329) гуфтааст: Аммо ҳадисе, ки муаллифи рисола ба расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) нисбат додааст ва дар мавриди азоби таркунандай намоз мебошад, ки ў ба понздаҳ азоб мучозот карда мешавад... То охири ҳадис. Ин яке аз ҳадисҳои ботили дурӯғин бар ҳаққи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) мебошад, ҳамон тавре ки донишмандон (раҳмати Аллоҳ бар онон бод) ба монанди Ҳофиз Заҳабӣ дар китоби "Лисону-л-мизон" ва Ҳофиз ибни Ҳаҷар ва дигарон онро баён кардаанд.

Инчунин "Кумитай доимӣ" фатвоеро зери шумораи 8689 оиди ботил будани ин ҳадис содир кардааст. Ҳамон тавре ки дар "Фатово-л-лачна" (4/468) омадааст.

Аз ҷумлаи суханони зикршуда дар ин фатво, ки зикри он дар инҷо бамаврид аст, инҳоянд:

Он суханоне, ки аз Аллоҳу расулаш оиди намоз ва азоби таркунандай он омадааст, кифоя аст.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا . { النساء / ١٠٣} .

{Ҳамоно намоз дар вақтҳои муайяне бар мӯъминон воҷиб шудааст}. (Сураи Нисо: 103).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ . { المدثر ٤٢-٤٣} .

{Чӣ ҷиз шуморо ба дӯзах даровард? (Дар ҷавоб) мегӯянд: Мо аз намозгузорон набудем}. (Сураи Мудассир: 42-43).

Аз сифатони дӯзахиён тарки намозро зикр намуд...

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст:

«Аҳде ки миёни мову онҳост, ин намоз аст, пас касе ки онро тарк кунад, ба таҳқиқ коғир шудааст». Ривояти Тирмизӣ (2621), Насой (431) ва Ибни Моча.

Албонӣ ин ҳадисро дар "Саҳиҳу-т-Тирмизӣ" (2113) саҳех донистааст.

Оиди тарки намоз оятҳову ҳадисҳои дигар низ вучуд доранд. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ин амалро куфр номидааст.

Лутфан ба саволи ([2182](#)) руҷӯъ кунед.

Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст: Ин ҳадис бофтаи дурӯғин дар ҳаққи расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) мебошад. Нашр намудани он барои ҳеч кас ҷоиз нест, магар ин ки мавзуъ ва бофта будани он баён карда шавад, то мардум дар бораи он фаҳмиши дурусте дошта бошанд.

"Фатовои Шайх Усаймин, ки аз ҷониби маркази даъвати шаҳри Ӯнайза нашр шудааст" (1/6).

Аз Аллоҳ таъоло мепурсем, ки туро бар кӯшиш намуданат барои даъват кардани бародаронат ва насиҳат намудани онон савоб бидиҳад. Аммо ҳар касе ки ба мардум хайру некиро баён карда, онҳоро аз бадӣ ҳушдор додани бошад, бояд он мутобики ҳадисҳои событшуда аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) бошад. Дар ҳадисҳои саҳех маводи кофӣ вуҷуд доранд, ки мо ба маводи заиф ниёзе надорем.

Аз Аллоҳ ҳоҳиш менамоем, ки ба саъю кӯшишат муваффақият ато кунад ва қасонеро, ки даъват менамой ва тамоми мусулмононро ба роҳи рост ҳидоят кунад.

Аллоҳ донотар аст.